

**АКАДЕМИЯ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЗАХИРАҲОИ ГЕНЕТИКӢ**

ТАВСИЯНОМА

**оид ба парвариш ва хусусиятҳои шифобахшии
мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea* L.**

Рӯдакӣ-2024

УДК-635. 633.8

Муҳаррир:

д.и.б., дотсент Саттаров Ч.С.

Муаллиф:

номзади илмҳои биологӣ

МУРОДОВ ШАМСУЛЛО САФАРОВИЧ

Тавсияномаи мазкур барои муассисаҳои фармасевтӣ ва хоҷагиҳое, ки бо парвариши растаниҳои шифобахш бо мақсади парваришу истеҳсол намудани ашёи хушкардашуда, ва ташкили плантатсияҳои тухмии он машғуланд, пешбинӣ шудааст.

Дар тавсиномаи мазкур тавсифи ботаникӣ, захираҳои ашёи доругӣ, онтогенези мармарак, хусусиятҳои шифобахшӣ, тарзи парвариш, ҳосилнокӣ ва таъсири омилҳои экологӣ ба ҳосилнокии мармарак пешниҳод шудааст.

Тавсиянома дар Шурои олимони Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ № 5 дар санаи 28.05.2024 барои чоп намудан тасдиқ карда шудааст.

АКАДЕМИЯ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОЧИКИСТОН
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЗАХИРАҲОИ ГЕНЕТИКӢ

ТА В СИ Я Н О М А

оид ба парвариш ва хусусиятҳои шифобахшии
мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea L.*



Рӯдакӣ-2024

МУНДАРИЧА

1. Пешгуфтор.....	5
2. Тавсифи ботаникӣ.....	7
3. Макони паҳншавӣ.....	9
4. Захираҳои ашёи доругии мармарак.....	10
5. Бехатарии экологии ашёи доругии растаниҳои шифобахш.....	10
6. Онтогенези мармарак.....	12
7. Хусусиятҳои шифобахшӣ.....	17
8. Аҳамияти хочагинокӣ.....	18
9. Тарзи парвариши мармарак.....	18
10. Тасири омилҳои экологӣ ба ҳосилнокии мармарак дар шароити парвариш.....	19
11. Тарзҳои табобат бо мармараки муксактӣ.....	19
12. Адабиётҳои истифодашуд.....	22

Пешгуфтор

Таъмини бехатарии озуқаворӣ, баланд бардоштани некуаҳволии аҳолӣ ва таъсиси чойҳои нави корӣ яке аз масъалаҳои муҳими рӯзмарраи давлатҳои ҷаҳон мебошад. Афзоиши микдори аҳолӣ, рушди соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва тағйирёбии иқлими на танҳо дар қаламрави ҷумҳурии Азройи Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар ҳама чойҳо таъсири манфии худро ба муҳити гирду атроф расонида истодааст, ки дар натиҷаи он косташавии захираҳои табиии растаниҳо ва гуногуни биологии онҳо дидо мешавад.

Тибқи маълумот табиати кишварамон бо шарофати иқлими мусоид аз гуногуни биологӣ ниҳоят ғанӣ мебошад ва дар қаламрави он беш аз 1500 намуди растаниҳои шифобахш мавҷуд мебошад, ки аз ин микдор 150 тоҷаш дар тибби ананавӣ истифода бурда мешавад.

Маъмул аст, ки дар айни замон табобат бо ёрии маводи гуногуни гиёҳҳои шифобахш ривоҷу равнақ гирифта истодааст ва ин омил як қисми аҳолиро барои ҷамъоварии ашёи он шавқманд месозад. Аммо бояд қайд намуд, ки ҳангоми ҷамъоварӣ намудани ашёи растаниҳо аксари шаҳсон ба мӯҳлат ва меъёри ҷамъоварии он риоя наменамоянд ва ин ҳодиса на танҳо ба камшавии захираҳои табиии растаниҳои ҷамъоваришаванда меоварад, балки ба таназзули тадриции хок оварда расонида истодааст. Барои пешгирий намудани чунин ҳолат ба мо зарур аст, ки маълумоти саривақтиро доир ба мавҷудияти захираҳои ин ё он намуди растаниӣ ба даст оварда тавонем, ва барои гузаронидани ҷорабиниҳои гуногуни ҳочагидорӣ доир ба муҳофизат ва қумакрасонӣ ба азnavбарқароршавии табиии онҳо тавсияҳо таҳия намоем.

Дар даҳсолаҳои охир дар қаламрави ҷумҳурии Азройи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор фабрикаҳои дорусозӣ таъсис дода шудаанд, ки бо мақсади таъмин намудани истеҳсолоти мазкур бо ашёи ватаниӣ ва нигоҳ доштани гуногуни биологии захираҳои мавҷудбуда ва киштзори сунии растаниҳои шифобахш аз манфиат дур нест. Аз ҳамин лиҳоз баҳодиҳии ба ҳолати намудҳои алоҳидаи растаниҳои нафовар актуалий мебошад.

Дар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон коркарди ашёи доругии намояндаҳои авлоди мармарак – *Salvia* L. бо мақсади истеҳсоли равғанҳои эферии он, ки васеъ дар тиб, саноати атриёт ва ҳӯрокворӣ истифода бурда мешавад, ба роҳ монда шудааст. Барои фаолияти устуори корхонаҳои дорусозии ҷумҳурии Ҷумҳурии Шӯзӯнистон бо ашёи растаниҳои шифобахши ватаний ҷамъоварии миқдори кофии он лозим аст, ки ҳамзамон ҷамъоварии мазкур захираҳои табиии қаламрави қишварамонро ба косташавӣ наоварад. Аз ин лиҳоз, тадқиқот доир ба омӯзиши хусусиятҳои хоси мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea* L. ва имконияти ташкили қиштзорҳои сунъии он дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам мақсаднок ва ҳам самаранок мебошад.



Расми 1. Мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea* L.

ТАВСИФИ БОТАНИКӢ

Ҳамчун объекти таҳқиқот мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea* L. интихоб шуда аст. Растани мазкур ба оилаи лабгулҳо – Lamiaceae Lindl. ва авлоди мармарак – *Salvia* L. шомил аст. Дар қаламрави ҷумҳурии моаз намояндаҳои авлоди мазкур 14 намуди мармарак ҳамчун растани худрӯй паҳн гардидааст.

Мармараки мускатӣ растани ду сола буда, баландиаш (20-130 см) мешавад ва решаш тирреша аст. Пояш одатан ростистодаи тоқ ё (вобаста аз шароити муҳити зист бисёрпоя мешавад), дорои чор қирра аст ва бо мӯякчаҳои оддию, ғадудчаҳои эфиру равғаннок пӯшида шудааст, ки дар қисми болояш миқдоран зиёд мешаванд. Баргҳояш муқаррарии яклухт, бо ҷойгиршавии муқобили яқдигар мебошад. Шакли баргҳои назди гарданаки решаш байзашакл ё байзашакли дарозрӯя буда, дарозиашон 10-13 см ва паҳниашон 6,5-11,2 см, нӯги сахфай барг кунд ё тезшуда, ҷойи пайвасти барг ба думчааш дилмонанд, лаби сахфай барг аррашакле, ки андозаи аррачаҳояш нобаробар, ғичимнок, бо ғадудчаҳои рост пӯшида шудаанд, мебошад. Дарозии думчаи барг 8-12 см буда, бо мӯякчаҳои дароз ва ғадудчаҳои бисёре пӯшида шудаанд. Дарозии тагбарг 1,5-3,2 см, шаклашон байзашакли васеи, нӯгашон кӯтоҳ тезшуда, нишастаи гулпояро иҳотанамуда, пардашакли дертар ҳамида, рангашон гулобӣ ё сафед бо канораи сабз, аз болои сахфа суфта ва аз тагаш, аз рӯи рагбандиаш бо мӯякчаҳо ва ғадудчаҳои рангашон зард пӯшида шудааст.

Хӯшагулаш чорӯбшакл буда, баландиаш 18-45 см мешавад, ки аз тӯдаҳои қалбакии дорои 2-6 гул иборат буда ташаккул меёбад. Мехвари хӯшагули растаний бо мӯякчаҳо ва ғадудчаҳои зиёде пӯшида шудааст. Дарозии думчаи гул 2-4 мм буда, бо мӯякчаҳои саракдор ва мӯякчаҳои дарозиашон гуногун пӯшида аст. Тагбаргчаҳои гул мисли косагули растаний бо мӯякчаҳо пӯшида шудааст. Дарозии косагул 1-1,4 см, зангӯлашакл буда, бо мӯякчаҳои саракдори дарозиашон гуногун ва ғадудчаҳо пӯшида шудааст. Дарозии найчабарг 0,5-0,8 см ва лаби бологии гулбарг 5-6 мм буда, рости, $\frac{2}{3}$ ҳисса ба 2 дандонаҳои


секунчашакл чудошуда мебошад. Гулчанбараш дулаба, 2-3 маротиба аз косабарги гул дарозтар, дарозиаш 2-2,7 см, рангаш бунафшатоб, гулобй ё сафед буда, аз берун бо мұякчаҳои ғадудноки құтоқ ва бо миқдори зиёди ғадудчаҳои эфиру равғаннок пұшида мебошад. Лаби бологиаш достмонанд, дарозиаш 1,5-1,9 см мебошад, қисми болояш чуқурчадор аст. Дарозии лаби поёниаш 0,8-1,0 см, сахфаи миёнааш байзашакли баракснишастай васеъ, дорои чуқурчай калони косашакл буда, сахфаҳои паҳлұй әллепсшакли нұғашон кунд мебошад. Гарддонҳо аз зери лаби бологи гулчанбар хуб аён мебошанд, баъзан ноаён ҳам мешаванд, дарозии пояҳои гарддонҳо 4-5 мм буда, дарозии пайвандаки қисми қафои гулчанбар 0,8-1,4 см мешавад. Стамиnodияҳо хеле хурд ҳастанд, ё маълум нестанд. Мевааш аз 4-тухми байзашакли секунчамонанд, рангашон аз чигарии равшан бо рагбандии чигарии торик иборат аст, ки дарозиашон 2-3,0 мм мебошад. Вазни 1000 дона тухм ба 4-5 г баробар мешавад. Моҳои май-июл гул карда, моҳдои июл-сентябр самарааш мерасад.



Расми 2. Ҷамъоварии тухми мармараки мускатӣ

МАКОНИ ПАҲНШАВӢ

Гарчанде, ки ватани мармарак ҳавзai баҳри Миёназамин мебошад, намояндаҳои авлоди мазкур дар қаламрави тамоми гӯши замин парвариш карда мешаванд Намудҳои асосии мармарак, ки барои истеҳсолот парвариш карда мешавад, чунинанд: мармараки доруғӣ – *Salvia officinalis L.* ва мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea L.*



Дар асоси гузаронидани таҳқиқотҳо маълум гардид, ки мармараки мускатӣ асосан дар таркиби ҷамоаҳои зерини наботот аз қабили нимсаванна, ҷангалҳои мезофилиӣ, арҷазорҳо ва дашту марғзорҳо дар баландиҳои аз 800 то 2500 м аз сатҳи баҳр баланд паҳн шудааст. Боз қайд

кардан зарур, ки дар соҳили дарёҳои кӯҳи дар дохили сангрезаҳо низ месабзад. Намуди мазкур дар дохили нимсавана бо юған- *Prongos pabulasia* ҷави ёбой –*Hordeum bulbosum*, субинак-*Origanum tuttatum* дар баландиҳои 1400-1700 м ҷамоаҳо дорад.

Дар дохили ҷангалҳои ксерофилиӣ (бодом, дулона, заранзор) бошад, ҳамроҳи онҳо паҳн шуда месабзад.

Дар минтақаҳои кушоди бодомзор синузияҳо ба амал меорад. Намуди мазкур бисёр ҳолатҳо дар дохили бодомзор бо юған- *Proangos pabulasia*, сичак- *Eremurus Olgae*, ҳардумкаҳ - *Daetyle glomerata* ва эфемероидҳо ҷамоаҳо ба амал меорад.

Дар дохили ҷангалзорҳои ксерофилиӣ дар баландиҳои аз (1600-2700 м) дар дохили фарку ҷормағзор бо ҳамроҳии дастнарасон-*Impatiens porviflora*, ҷави ёбой- *Hordium bulbosum* ва ғайра месабзад.

ЗАХИРАХОИ АШЁИ ДОРУГИИ МАРМАРАК

Барои нигоҳ доштан ва афзун намудани теъдоди набототи мавҷудбуда, гузаронидани чорабиниҳои саривактаи ёрирасонии, азnavбарқароркуни гиёҳҳои гуногуни шифобахшро нақшабандӣ намудан лозим аст, ки барои амалӣ гардониданӣ он бояд миқдори зиёди тухмиҳои босифати ин растаниҳоро захира намуд.



Яке аз роҳҳои мақсаднок истифода бурдани захираҳои растаниҳои шифобахш ин ташкил намудани плантатсияҳои сунъии онҳо мебошад, ки ин амалиёт имконияти самаранок истифода бурдани қитъаи замин ва дар натиҷа

ба даст овардани ашёи аълосифати растаниро имконпазир менамояд.

Муайян намудани захираҳои ашёи мармарак –*Salvia sclarea* L. - ро бо тарзи моделҳои намунавӣ тибқи усули геоботаникӣ, муайян намудани захираҳои растаниҳои шифобахш гузаронидем. Дар ҳар як майдончай санчишӣ миқдори намудро ба ҳисоб гирифта, намудҳои алоҳидаро ҳамчун намунаи миёнаи арифметикӣ қабул менамудем. Аз ҳамин намунаҳои миёна гирифташуда ашёро ҷамъоварӣ намуда, бармекашидем. Бо мақсади камтар осеб расонидан ба захираҳои табии, аз дохили қитъаҳои намунавӣ барои баҳисобгирӣ 20-30 намуна гирифта мешавад.

БЕХАТАРИИ ЭКОЛОГИИ АШЁИ ДОРУГИИ РАСТАНИҲОИ ШИФОБАХШ

Ба ҳамагон маъмул аст, ки бехатарии озуқаворӣ ва ҳифзи ашёҳои хом барои истеҳсоли маводҳои гуногун барои ҳукуматҳои аксарияти давлатҳои курраи замин ҳамчун вазифае, ки ҳалли он муҳим аст, дар

мадди аввал меистад, аз он чумла ашёи доругии растаниҳои шифобахши табии.

Азбаски дар айни замон табобат бо воситаи маводҳои гуногуни растаниҳои шифобахш эътирофи худро дар ҷаҳон пайдо намуда истодааст, қисми зиёди аҳолие, ки дар деҳаҳо зиндагӣ ва фаъолият мекунанд, бо мақсади беҳтар гардонидани вазъи моллии худ бо ҷамъоварии ашёи доругии растаниҳои шифобахш машғул мебошанд. Аммо ҳангоми ҷамъоварӣ намудани ашёи доругӣ, аксари шаҳсон ба муҳлат ва меъёри ҷамъоварии онҳо риоя намекунанд ва ин ҳолат на танҳо ба камшавии захираҳои табии балки ба саломатии шаҳрвандон низ таҳдид менамояд.

Бояд қайд намуд, ки ҷамъоварии ашёи растаниҳои шифобахш ба худ риоя намудани як қатор меъёр ва услубҳое, ки дар санадҳои гуногуни меъёри (СанПин 2.3.2.1078 – 01) дарҷ ёфтаанд, талаб менамояд. Ба яке аз ҷунин талабот ин риоя намудани тозагии экологии ашёи ҷамъовардашуда тааллук дорад, ки аксарияти нишондоди мазкур ба интиҳоби макони ҷамъоварӣ вобастагии қалон дорад.

Мавҷудият ва микдори макро ва микроэлементҳо дар таркиби растаниҳо аз шароити муҳити зист, ҳусусиятҳои адсорбсионии ҳар як намуди растаниӣ ва таъсири омилҳои гуногуни антропогенӣ вобаста аст.

Тибқи маълумоти мавҷудбуда дар тибби ҳалқӣ ашёи доругии растаниҳоро дар намуди обҷӯш ва шира истифода мебаранд ва дар ҷунин ҳолат микдори на ҷандон зиёди филизоти вазнин аз ашёи растаниӣ ба маводҳои мазкур мегузаранд, яъне ҳангоми истифода бурдани ашёи доругии растаниҳо таҳдиди заар дидани филизоти вазнин на он қадар ҳам зиёд аст.

Табдили макро ва микроэлементҳо ба шакли дору ба ҳамагон маъмул мебошад. Ба таркиби обҷӯшу шираҳо бо микдори зиёд бештар манган (Mn) ва рух (Zn) мегузаранд ва аз ҳама камтар оҳан (Fe). Мавҷудияти филизоти вазнин дар таркиби обҷӯши ашёи доругии растаниӣ бо ҷунин соҳт кам мешавад: Mn>Cd>Zn>Pb>Cu>Fe.

Азбаски филизоти номбурда барои истехсоли шакли доруҳои экстемпоралӣ истифода бурда мешаванд, мавҷудияти онҳо бо меъёрҳои тасдиқшуда дар ашёи растаниҳои шифобаҳш аҳамияти амалӣ доранд.

Аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем, ки яке аз тадқиқоти худро барои муайян намудани тозагии экологии ашёи доругии мармараки мускатӣ—*Salvia sclarea* L. баҳшем ва онро таҳқиқ намоем.

Тадқиқоти мазкурро мо оид ба ин раванд соли 2018 гузаронидем.

Барои муайян намудани мавҷудияти филизоти вазнин ва радионуклидҳо дар таркиби ашёи ҷамъовардашуда мо 9 намуна бастаи ашёро омода намуда, онро дар Маркази ташхисии Агентии стандартизатсия, метеорология, сертефикатсия ва назорати савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон—«Тоҷикстандарт» бо таҷҳизоти спектрометри «Квант 2А», «ICETHERMO» ва «Радиометр-спектрометр универсальный РСУ – 01 Сигнал М» ташхис гузаронидем.

ОНТОГЕНЕЗИ МАРМАРАК

Оид ба омӯзиши онтогенез ва фенология қайд намуданием, ки ҳангоми гузаронидани тадқиқотҳо методҳои маъмули олимони хориҷи кишвар ва олимони Тоҷикистонро истифода намудем

Инкишоф ва нумӯи мармарак вобастаги дорад ба шароити иқлими ва ҳарорат. Бо баробари фаро расидани фасли баҳор аз тухми сабзида давраи вегетатсия мармарак оғоз мегардад. Аввали моҳи апрел давраи аввали вегетатсия яъне пайдоиши баргу поя мебошад. Давраи шонабарори (пураташакулёбӣ) ба аввал ва охири моҳи май рост меояд. Охирҳои моҳи май ва аввали моҳи июн давраи гулкунии мармарак оғоз меёбад. Моҳи август самари мармарак пухта мерасад. Давраҳои инкишоф ва нумӯи мармарак вобаста ба тағирёбии иқлими дар солҳои гуногун каме фарқ мекунад.

ОНТОГЕНЕЗИ МАРМАРАК АЗ 4 ДАВРАИ ИНКИШОФЁБӢ ИBORAT МЕБОШАД: ЛАТЕНТИӢ, ПЕШАЗГЕНЕРАТИВӢ (ЮВЕНИЛӢ, ИММАТУРИӢ, ВИРГИНИЛИӢ), ГЕНЕРАТИВӢ ВА ПАСАЗГЕНЕРАТИВӢ.


Давраи латентии растаний (р) – аз 1 навдаи наврас, ки дорои 2 тухмпалла ва реша иборат буда, решаҳои пахлуй фаъолона инкишоф меёбанд.

Давраи пеш аз генеративӣ (ј). Растаниҳои ювенилий навдаи (пояи) асосиро ташаккул медиҳанд, ки дар ин марҳала баргпоя мебошанд. Баргҳои аз тухм сабзида боқӣ монда, дар растаний 2 барги ҳақиқӣ, ки муқобили якдигар ҷойгиранд ташаккул меёбанд. Дарозии баргҳои мазкур 1,5–3 см буда, шаклашон байзашакл ё байзашакли дарозрӯя аст, ки лаби сахфаашон аррашакл мебошад. Дарозии думчаи баргҳо ба дарозии сахфай онҳо баробар ё ки дарозтар мешавад. Ҳамаи қисмҳои растаний бо мӯякчахои дарози сафед пӯшидаанд (расми 3, 4)



Расми 3. Растаний мармарак дар давраи пеш аз генеративии инкишофёбии худ.

Растание, ки дар давраи инкишофёбии виргинилий (V) қарор дорад, ташаккулёбии баргпояи он ба анҷом расида, то гузаштан ба давраи генеративӣ нигоҳ дошта мешавад.



Расми 4. Онтогенези мармарак – *Salvia sclarea* L.



Расми 5. Давраи инкишофёбии виргинилии растани мармарак худ (V) дар шароити парваришгоҳи ММЗГ (н. Рӯдакӣ).

Давраи генеративӣ. Растаниҳои ҷавони генеративӣ (g1) дорои 1 пояи репродуктивӣ бо дарозии 40-60 см мешавад, ки аз он вобаста аз шароити муҳити зист аз 1 то 3 ҷуфт пояҳои паҳлуи инкишоф меёбанд. Аввал ғулҳо дар пояи асосии мобайнӣ шукуфтанро оғоз намуда, сипас дар пояҳои паҳлуи ва шохаронии онҳо ғулҳо мешукуфанд. Инкишофёбии пояҳои паҳлуии нашвии тартиби I-II ва ҳӯшагулҳои он ба анҷом мерасиданд.

Растаниҳои генеративие, ки синну солашон миёна аст (g2) нисбатан инкишофёбии пурраи худро мегузаранд. Дар шохчаҳои пояҳои паҳлуи муғчаҳои ғул ташаккул ёфта, ғулҳояшон мешукуфанд ва баландии умумии растани 0,8-1,3 м (дар шароити мусоиди парвариш то 1,5-1,6 м) мешавад. Баргҳои поёни назди гарданаки решай растани зарду сиёҳ шуда, хушк мешаванд. Сохтори решай растани дигаргунӣ намеёбад.

Растаниҳои калонсоли генеративӣ (g3) бо анҷомрасии марҳилаи ғулкунӣ тавсиф меёбанд. Дар поягули асосии растани тухмҳояш пухта мерасанд. Баргҳои калони пояи растани низ хушк мешаванд. Дар

шохчаҳои пояҳои паҳлуии растаниӣ баъзан шукуфтани тақорорӣ, начандон зиёди гулҳо дида мешавад.

Давраи пас аз генеративӣ. Одатан растаниҳои субсенилиӣ (SS) бо нобуд гардидани ҳамаи узвҳои генеративӣ ва нашвӣ тавсиф меёбанд. Дар марҳилаи мазкур ҳамаи тухмҳои растаниӣ пухта, ба замин мерезанд ва инкишофи сусти пояҳои паҳлуии нав (1- 2 адад) аз қисми буғуми гарданаки решай пояи асосӣ дида мешавад. Дар онҳо инкишофи 1-2 ҷуфт баргҳои хурд, ки аз баргҳои пояи асосӣ хурдтаранд, мушоҳида мешавад. Микдори решачаҳои иловагии паҳлуи кам мешавад. Дар чунин ҳолат баъзе намудҳои растаниӣ зимистонро мегузаронанд (намудҳое, ки сикли инкишофёбиашон 3 сола ва бисёрсола мешаванд) ва қисми зиёдаш бошад нобуд мегарданд (намудҳое, ки сикли инкишофёбиашон 2 сола мебошад).

Растаниҳое, ки ба марҳилаи сенилии (S) инкишофи худ мегузаранд, одатан баландии начандон зиёд то 15-20 см дошта, пояҳои нашвию генеративӣ надоранд ва дорои якчанд баргҳои хурди сабз ҳастанд. Дар марҳилаи мазкур тиррешай растаниӣ саҳт осебдида буда, дар он равандҳои пайдошавии узвҳои нави ҳаётӣ дида намешавад. Растаниӣ нобуд мегардад.



Расми 6. Растаниӣ дар давраи генеративӣ (гулқунӣ)

ХУСУСИЯТҲОИ ШИФОБАХШӢ

Хусусиятҳои шифобахшии мармараки мускатӣ аз давраи қадим маълум мебошад. Дар тиббӣ халқии тоҷик қиёми гулҳо ва баргҳои мармаракро барои табобати чунин бемориҳо истифода мебаранд: дилзаний, барои мӯътадил намудани кори меъда, зидди зуком, дарди гулӯ, аз хасташавӣ ва ғайра. Обҷӯши қисми узвҳои бологии растаниро барои табобати бемориҳои гурда ва табларза истифода мебаранд. Аз баргҳои хушккардашудаи растаний ҷой дам намуда, бо андозаи 1/2 пиёла пеш аз таъомхӯрӣ барои ба танзим даровардани кори меъда, пешобдавон ва арақ намудан менӯшанд. Барои нарм намудани пӯст ашёи мармаракро дар об андохта, дар он оббозӣ менамоянд. Шӯлаи аз баргҳои растаний дар якҷоягӣ бо равғани ғов тайёркардашударо ба захмҳо мемоланд. Тухмҳои бирён кардашудаи растаниро зидди исҳоли хунин истифода мебаранд.

Равғани эферији растаниро дар истеҳсолоти фарматсевтӣ барои хушбӯй намудани маводи доругӣ ва дар истеҳсолоти атриёт барои мустаҳкам намудани хушбӯйии атриёт васеъ истифода мешавад. Муайян карда шудааст, ки марҳами дорои 5-20 % - и ҷавҳари мармарак қобилияти шифо бахшидан ба бемории псориазро дорад. Инчунин, истифодабарии шираи аз баргҳои мармарак тайёркардашударо (10:200) ҳамчун маводи антисептиկӣ тавсия дода мешавад. Маводи доругие (эмулсия), ки аз равғани мармарак тайёр карда мешавад, барои табобати бемориҳои остеомелит, васешавии рагҳои хунгард, ҷо ӯи сӯхтагӣ ва ғайра истифода мешавад.

Баромади равғани эфериј аз қисмҳои рӯизамиинии мармарак дар марҳилаи гулкунӣ 0,15-0,45% ва дар ҳӯшагулаш 0,20-1,3 % ташкил медиҳад, ки дар таркиби он чунин пайвастаҳои терпеноидӣ мавҷуданд: линалиацетат (то 75,0 %), линалоол (10,0-15,0 %), оцимен, мирцен, цедрен ва неролидол. Дар шароити Тоҷикистон дар таркиби мармарак пайҳои алакалоидҳо, флаваноидҳо (0,7-1,7 %) ва сапонинҳо (2,0-4,7 %) ошкор карда шудаанд.

АҲАМИЯТИ ХОЧАГИНОКӢ

Дар таркиби мармарак 0,08-0,44 % равгани эфирий ва дар таркиби тухмаш 28-31% равған ва 22 % сафеда мавҷуд мебошад. Кунчораи тухми мармарак хӯроки серғизои чорво аст. Равгани эфериин растаний барои хушбӯйкунии май, чой ва атриёт истифода мешавад. Мармарак ҳангоми гулкуниаш дар таркиби худ витамини С –ро бо миқдори 216,9 мг % ҷамъ меоварад ва дар марҳилаи мевабандиаш (ба ҳисоби % аз вазни мутлақи хушккардашуда) чунин моддаҳоро дорост: протеин-6,25; сафеда-5,0; равгани коркарднашуда-2,26; хокистар-9,3; бофтаҳои сахт-28,61; каротин-3,22 мг % (Павлов, 1947; Трофимова, 1977; малумоти пажӯҳишгоҳи фитокимиёвии Институти ботаникаи АИ ТаджССР).

ТАРЗИ ПАРВАРИШИ МАРМАРАК

Дар минтақаҳое, ки иқлимашон гарм аст, тухмии мармараки мускатиро дар охири моҳи феврал - аввали моҳи март кошта мешаванд. Бевосита дар майдони кушод кишт намудан мумкин аст. Дар тирамоҳ низ тухмии мармаракро дар замини кушод шинонда мешавад. Чуқурии кишт бояд 7 сантиметр, масофаи байни қаторҳо тақрибан 40 сантиметр бошад.

Байни қаторҳо аз алафҳои бегона 2-3 маротиба тоза карда ва нарм карда мешавад, 3-4 маротиба об додан лозим, аз намнокии зиёдҳам растаниҳо хушк шуданашон мумкин аст.

Растаниҳои мармараки мускатӣ соли якум, ки дар давраи инкишофёбии виргинилӣ (V) қарор дорад, ташаккулёбии баргпояи он ба анҷом расида, то гузаштан ба давраи генеративӣ нигоҳ дошта мешавад. Дарозии саҳфаи барг то андозаҳои 15-30 см ва паҳниашон то 10 - 15 см мерасад. Дар давраи мазкур миқдори



баргҳои растани то 8 - 10 ҷуфт зиёд мешавад. Дар ҳолати онтогенетикии мазкур растани инкишофи соли якуми худро ба анҷом мерасонад.

ТАЪСИРИ ОМИЛҲОИ ЭКОЛОГӢ БА ҲОСИЛНОКИИ МАРМАРАК ДАР ШАРОИТИ ПАРВАРИШ

Маъмул аст, ки яке аз омилҳои асосие, ки ба рушд, нашъунамо ва азnavбарқароршавии табиии растаниҳо мусоидат менамояд ин шароити иқлимии муҳити зисти минтақа мебошад, ки аз таъсири он маҳсулнокии ташаккулёбии тухмӣ ва анбӯҳи сабзи растани вобастагии зиёде дорад.

Аз ин лиҳоз, мо мақсад гузоштем, ки таъсири омилҳои абиотикиро, хусусан миқдори миёнаи моҳонаи боришот ва ҳарорати миёнаи моҳонаро ба маҳсулнокии мармарак омӯзем.

Таҳлили нишондодҳо имконият медиҳад, ки тағйирёбии захираҳои биологии ашёи мармаракро дар қитъаи мазкур вобаста аз соли тадқиқот ошкор намоем. Маҳсулнокии тухмии растани низ вобастагии бевоситаи ташаккулёбии миқдори поя ва гули растани мебошад, ки онҳо дар навбати худ аз мусоид ё номусоид омадани миқдори боришот ва ҳарорати ҳаво дар марҳилаи инкишоф қарор доранд.

ТАРЗҲОИ ТАБОБАТ БО МАРМАРАКИ МУСКАТӢ

Дар тиб қисми болоии барг ва гули мармараки мускатӣ истифода мешавад, ки онҳоро дар моҳҳои август-сентябр ҷамъоварӣ карда, дар ҷойҳои сояи барҳавои шамолрас, хушк мекунанд. Гиёҳи хушкшударо дар қутиҳо ё ҳалтаҳои коғази то ду сол нигоҳ доштан мумкин аст.

Дар таркиби баргҳои мармарак алкалоидҳо, flavonoidҳо, моддаҳои дабоғӣ, олеин, хлорген, витаминҳои Р, PP, кислотаи никотин, фитонсидҳо, ва ғайра муайян карда шудааст.

Гиппократ ва Диоскорид мармаракро «алафи муқаддас» шуморида онро барои безурӯти тавсия медоданд.

Абуалии Сино навиштааст, ки мармарак давои гурдаҳоро саҳт пок кунад ва аз газидагии саги девона судманд аст.

Амирдавлат Амасиасӣ фармудааст, ки обҷӯши навдаю баргҳои мармарак ҳайзовар буда, хусусияти подзарӣ дорад. Агар шираи онро нӯшанд ё ба захмҳо моланд шифо мебахшад. Инчунин обҷӯшаш забонгирифтагиро ё туталагии забонро рафъ месозад ва хунбанд аст.

Агар бо обҷӯшаш баданро шуянд хориши пӯстро нест меқунад. Мармаракро бо май омехта истеъмол намоянд, аз бемориҳои гурда, массона, сурфа ва камқувватӣ фоида мебахшад.

Дар тиббӣ тибет онро барои муолиҷаи захмҳо ва дар Чин ҳангоми фишор баландии хун ва исҳоли хунин истифода мебаранд

Дар тиббӣ мардумии тоҷик дамхӯрдаи гули мармаракро ҳангоми дилзаниӣ, бемориҳои гулую даҳон, шамолхурӣ ва ҳамчун руҳафзову ҳазми ғизо истифода мебаранд. Обҷӯшашро барои муолиҷаи касалиҳои гурда мефармоянд.

Чойи аз баргҳои хушкардаи аз мармарак тайёр кардашударо ҳамчун исҳоловар, аракрону пешброн истеъмол меқунанд. Куфтаи баргу гулашро барои муолиҷаи захмҳо ва меваашро барои муолиҷаи исҳоли хунин тавсия медиҳанд.

Ғайр аз ин дар тиббӣ мардуми обҷӯш ва дамкардаи баргу гули мармаракро барои гар-гара кардани даҳону гулӯ, ҳангоми илтиҳоби пардаи луобии даҳон, варами лисаҳо, гулӯдард, илтиҳоби пешбодон (хичак), илтиҳоби ғадуди простата ва безурӯтӣ истифода менамоянд. Инчунин мармаракро барои касалиҳои қалб, (дилзаниӣ) ва илтиҳоби меъдаву руда васеъ истифода меқунанд. Дамкардаи баргу гули мармаракро чун доруи хобовар, ва оромибахш истеъмол меқунанд.

Дар тиббӣ дандонпизишкни обҷӯши онро барои муолиҷаи илтиҳоби пардаи луобии даҳон ва комҳо истифода мебаранд.

Ғайр аз ин, равғани мармарак хусусияти гармкунанда ва ҳаловатбахш дошта, асабҳоро оромӣ бахшида, ҷунуниро барҳам мезанад ва ба инсон қайфияти хосае мебахшад, ки инсон ба ҳайёт аз лиҳози

философи назар меандӯзад. Дар баробари ин ташануци мушакҳоро суст намуда фаъолияти майнаро беҳтар намуда, фикрониро хуб меқунад.

Истеъмоли мармарак ба шахсони гирифтори фишори баланди хун, ҳомилаги ва макондани тифл тавсия намешавад.

Доруҳои аз мармарак тайёр карда шуда:

Дамкардаи баргу пояи гули мармарак барои табобати касалиҳои узвҳои ҳозима: 4 қошуқи ошхӯрӣ рустани майдакардашударо дар ним литр оби ҷӯш дам дода, аз дока гузаронда рӯзе ним стакани 3 маротиба, ним соат пеш аз хурок истеъмол намоед.

Дамхурдаи баргҳои мармарак. 2 қошуқи ошхӯрӣ баргҳои хушки мармаракро дар зарфи сирдор андохта ба болояш 1 стакан оби ҷӯшидаистодаро рехта дар ҳамоми барқӣ 15 дақиқа гарм карда, дар ҳарорати хона 45 дақиқа хунук намуда, полонида, афшурда, миқдори дамхурдаро то сатхи аввала бо рехтани оби ҷӯшида оварда онро ҳамчун маводи зиддиилтиҳобӣ барои ғар-ғара, шустани захмҳо ва ингалятсия истифода мебаранд.

Дамхӯрдаи алафи мармарак. 1 қошуқи ошхӯрӣ алафи хушкардашудаи мармаракро дар зарфи сирдор андохта ба болояш 1 стакан оби ҷӯшидаистодаро рехта 20-30 дақиқа дам дода, полонида ва алафои дар дока бударо афшурда сипас ба миқдори 50 мл 3 бор дар як рӯз барои муолиҷаи климакс истифода мебаранд.

Дамхурдаи баргҳои мармарак. 2 қошуқи ошхури баргҳои мармаракро дар зарфи сирдор андохта ба болояш 1 стакан оби ҷӯшидаро рехта 45 дақиқа дам дода, полонида ба миқдори 1/3 стакани дар як рӯз 3 бор барои муолиҷаи илтиҳоби маҷрои пешоб истифода мебаранд.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана /М. Ходжиматов. –Душанбе: 1989.- 368 с.
2. Методика определения запасов лекарственных растений.– М., 1986. – 52 с.
3. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ /И.Н. Бейдеман // – 1974. - Новосибирск. – С. 155.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки) / Б.А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Агропромиздат, 1985.- 351с.
5. СанПин 2.3.2.1078 – 01. Продовольственное сырьё и пищевые продукты.Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. – М., 2001. – С. 87-88.
6. Саттаров Д.С. Влияние экологических факторов на продуктивность и качества семян лекарственных растений / Д.С. Саттаров // Материалы конф. посвящ. 20 летию независимости Республики Таджикистан и 80 летию ТАУ им. Ш. Шотемура «Эффективное использование пахотных земель – фактор обеспечения продовольственной безопасности». – Душанбе, 2012. – С. 236 – 241.
7. Саттаров Д.С. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Гажне (Гиссарский хребет, Таджикистан) / Д.С. Саттаров, Х.С. Каримов // Вестник Тадж. нац. университета. – 2017. – № 1/1. – С. 258–262.
8. Баторова С. М. 1989, Убашев И. О., 1990.
9. А. М. Гродзинский. Фитоэргономика Киев 1989.



